

ХИЗМАТРАСОНИҶО БАРОИ ШАҲСОНИ ВОҶЕӢ

1. АМОНАТҶО

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
<u>Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асҷори хориҷӣ</u>		
№	Номгӯи хизматрасонӣ	Мувофиқи шартнома
1.1.	Гузоштани маблағ ба амонатҳои муҳлатнок	мувофиқи шартнома
1.2.	Пасандози суғуртавӣ	бе ҳаққи хизмат
1.3	Додани тасдиқнома оиди бақияи суратҳисоби пасандозӣ дар варақаи расмии ҶДММ ТАҚХ «Пайванд Гуруҳ»*	0,05% аз маблағи тасдиқнома, на камтар аз 20,0 сомонӣ
1.4.	Нусхаи иқтибос аз ҳисоб дар давраи муайян	5,0 сомонӣ

**барои тасдиқи бақияи ҳисоби амонати муҳлатнок ҳаққи хизмат ситонида намешавад.*

2. ҚАРЗДИҶӢ

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
<u>Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асҷори хориҷӣ</u>		
2.1.	Додани қарзҳо	Бе ҳаққи хизмат
2.2.	Пардохти қарз пеш аз мӯҳлат:	
2.2.1	- бо асҷори миллӣ	бе ҳаққи хизмат ва ё ҷарима
2.2.2	- бо асҷори хориҷӣ	мувофиқи шартномаи қарзӣ
2.3.	Иваз намудан ва ё қисман озод намудани гарав	0,5% аз маблағи бақияи қарз (меъёри минималӣ 10 сомонӣ ва максималӣ 50 сомонӣ)
2.4.	Пешниҳод намудани иқтибос аз ҳисобҳои қарзӣ дар варақаи расмии ҶДММ ТАҚХ «Пайванд Гуруҳ» (барои ҳар 1 қарз)	Бе ҳаққи хизматрасонӣ
2.5.	Барои тасдиқномаи бақияи суратҳисоби қарзӣ	Бе ҳаққи хизматрасонӣ

3. АМАЛИЁТҶО БО ПУЛИ НАҚД

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
<u>Амалиётҳо бо пули миллӣ</u>		
№	Номгӯи хизматрасонӣ	Мувофиқи шартнома
3.1.	Қабули пули нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
3.2.	Пардохти пули нақд аз суратҳисоби муштариён, ки тавассути суратҳисобҳои муросилотӣ ворид шудаанд.	1% аз маблағ
3.3	Зудпардохти пули нақд аз суратҳисоби муштарӣ дар рӯзи воридшавӣ	1% аз маблағ
<u>Амалиётҳо бо асҷори хориҷӣ</u>		
3.4.	Қабули пули нақд ба суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат

3.5.	Пардохти пули нақд аз суратҳисоби муштариён ҳангоми мубодила	Дар асоси супоришномаи Директор
3.6.	Пардохти пули нақде, ки нақд ворид шудааст	Бе ҳаққи хизмат
3.7.	Пардохти пули нақд бо асъори хоричӣ, ки тариқи системаҳои интиқоли ворид шудаанд	бе ҳаққи хизмат
3.8.	Мубодилаи сомонӣ ба асъори хоричӣ ва пардохти он аз суратҳисоб (дар муҳлати 1 рӯз).	мувофиқи фармоиш
3.9.	Ивази пулҳои корношоями хоричӣ	20% аз маблағи ивазшаванда ва ҳолати корношоямӣ

4.АМАЛИЁТИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
4.1.	Мубодилаи асъори хоричӣ ба сомонӣ	мувофиқи фармоиш
4.2.	Мубодилаи як намуди асъори хоричӣ ба дигар намуди асъори хоричӣ	мувофиқи фармоиш

5.ИНТИҚОЛҲО

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
---	---------------------	--------------------

Амалиётҳо бо пули миллӣ

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Мувофиқи шартнома
---	---------------------	-------------------

5.1.	Воридшаванда (Ба ҳисобгирӣ)	бе ҳаққи хизмат
5.1.1	Интиқоли маблағҳо бе кушодани суратҳисоб дар дохили Ташкилот	0,2% аз маблағ на кам аз 3 сомонӣ
5.2.1	Қабули маблағҳои нақд ва интиқоли онҳо ба фоидаи муштариёни дигар ташкилотҳои қарзӣ	5,0 сомонӣ

Амалиётҳо бо асъори хоричӣ

5.2.	Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ)	
5.2.1	Интиқоли маблағҳо бе кушодани суратҳисоб	бе ҳаққи хизмат
5.3	Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ)	
5.3.1	Интиқоли маблағҳо тариқи низомҳои интиқоли маблағҳо	мутобиқи тарофаи СБИМ*
5.3.2	Интиқоли маблағҳо ба фоидаи муштариёни дигар бонкҳо:	
	- бо RUB	75 сомонӣ
	- бо USD	150 сомонӣ
	- бо USD (интиқоли фаврӣ –дар давоми рӯз)	300 сомонӣ
	- бо EUR	250 сомонӣ
	Ҳаққи хизмат барои бо дархости муштарӣ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар (қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳои тавассути дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ	100 сомонӣ ҳамчун ҳаққи хизмати дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ

	Ҳаққи хизмат барои бо дархости муштарӣ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар (қабулқунанда), ҳамчунин барои бекорқунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо	400 сомонӣ
5.4.	Барои пешниҳод намудани ахборот оиди гузаронидани интиқоли пулӣ	10,0 сомонӣ

* **СБИМ -системаҳои байналхалқии интиқоли маблағҳо;**

** **Бе назардошти ҳаққи хизмати дигар бонкҳои муросил.**

6.АМАЛИЁТҲО БО КОРТҲОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
6.1.	Барои шахсони воқеӣ - Корти низоми пардохтии миллии «Корти миллӣ» бо сомонӣ	
6.1.1	Кушодани суратҳисоби махсуси кортӣ	бе ҳаққи хизмат
6.1.2.	Тайёр намудани корти пардохтии бонкӣ ва лифофа бо рамзи махфӣ ба мӯҳлати 3 (се) сол	25,0 сомонӣ
6.1.3.	Тайёр намудани корти пардохтии бонкӣ дар ҳолати гум шудан, дуздида шудан, шикастани корт ва ё гум шудани рамзи махфӣ	10,0 сомонӣ
6.2.	Амалиёт бо пули нақд:	
6.2.1.	Гирифтани пули нақд аз шабакаҳои эквайрингии Ташкилот (нуқтаҳои пардохти нақдина, АТМ, хазина)	0,3% аз маблағ
6.2.2.	6.2.2. Гирифтани пули нақд аз шабакаҳои эквайрингии дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ	1% аз маблағ
6.2.3.	Гирифтани пули нақд аз ҳисоби фаъоли кортӣ бо ордери хароҷотии хазинавӣ (бе дархости корти нав)	10,0 сомонӣ
6.2.4.	Гирифтани пули нақд аз ҳисоби корти дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ тавассути нуқтаҳои пардохти нақдина (хазинаҳои сохторҳои Ташкилот)	1% аз маблағ
6.2.5.	Пуррагардони ҳисоби корти Ташкилот тавассути нуқтаҳои пардохти нақдина (хазинаҳо) филиалҳо ва воҳидҳои сохториини Ташкилот	бе ҳаққи хизмат
6.2.6.	Пурр намудани суратҳисоби корти дигар ташкилоти қарзии молиявӣ тавассути нуқтаҳои қабули пули нақд ва терминалҳои пардохтии Ташкилот	0,4% аз маблағ
6.2.7.	Пардохти мол (харид) дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо воситаи терминалҳои пардохтии Ташкилот	бе ҳаққи хизмат
6.3.	Пардохти мол (харид) дар муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо воситаи терминалҳои пардохтии дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ	бе ҳаққи хизмат

6.3.1.	Бозгардонидани харид	0,2% аз маблағ
6.4.	<u>Амалиётҳои ғайринақдӣ</u>	
6.4.1.	Пурра намудани ҳисоби кортӣ тавасути суратҳисоби муросилотӣ	бе ҳаққи хизмат
6.4.2.	Гузаронидани маблағ аз корти Ташкилот ба корти дигари Такшилот тавассути ҳамёни мобилӣ (P2P Debit, P2P Credit) дар дохили шабака	бе ҳаққи хизмат
6.4.3.	Гузаронидани маблағ аз корти Ташкилот ба корти дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ тавассути ҳамёни мобилӣ, нуқтаҳои пардохти нақдина ва терминалҳои пардохтӣ (P2P Debit)	1% аз маблағ
6.4.4.	Пурра намудани ҳисоби корти Ташкилот аз корти дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ (P2P Credit)	0,5% аз маблағ
6.5.	<u>Тасдиқ намудани бақияи ҳисоби кортӣ</u>	
6.5.1.	Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳисоби корти Ташкилот тавассути нуқтаҳои пардохти нақдина дар дохили шабака	0,20 сомонӣ
6.5.2.	Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳисоби корти Ташкилот тавассути нуқтаҳои пардохти нақдина ва АТМ дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ	0,20 сомонӣ
6.5.3.	Гирифтани беруннавис оид ба амалиётҳои гузаронидашуда аз рӯи ҳисоби корти Ташкилот дар варақаи расмӣ.	10,0 сомонӣ
6.6.	Хизматрасонии СМС хабар дар 12 моҳ	20,0 сомонӣ
6.7.	Чустуҷӯи амалиётҳои баҳсӣ	30,0 сомонӣ

7. АМАЛИЁТҶО БО ҲАМЁНИ ЭЛЕКТРОНӢ

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
7.1.	Пайвасткунӣ ба ҳамёни электрони «Пайванд Гуруҳ»	бе ҳаққи хизмат
7.1.1	Пайвасткунии такрорӣ дар ҳолати гум шудан, дуздида шудан, шикастани телефони мобилӣ ва ё гум шудани рамзи махфӣ	бе ҳаққи хизмат

Амалиётҳои ғайринақдӣ

7.2.	Воридкунии маблағҳои ғайринақдӣ	бе ҳаққи хизмат
7.2.1.	Гузаронидани маблағ аз як ҳамёни электронӣ ба ҳамёни электрони дигар дар дохили шабакаи Ташкилот	бе ҳаққи хизмат
7.2.2	Гузаронидани маблағ аз як ҳамёни электронӣ ба ҳамёни электрони дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ	0,7% аз маблағ
7.2.3.	Гузаронидани маблағ барои пардохти мол ё хизматрасонӣ	Бе ҳаққи хизмат

Амалиётҳои интиқолӣ

7.3.	Воридоти интиқоли маблағҳо	бе ҳаққи хизмат
7.3.1.	Содироти интиқоли маблағҳо	1% аз маблағи содиршаванда на кам аз 4,0 сомонӣ

Амалиёт бо пули нақд

7.4.	Гирифтани пули нақд тариқи ғайринақдӣ воридгардида, аз воҳидҳои сохтории Ташкилот бо ордери хароҷоти хазинавӣ (хазина)	бе ҳаққи хизмат
7.4.1.	Пуррагардонии ҳамаи электронӣ тавассути воҳидҳои сохтории Ташкилот бо ордери воридоти хазинавӣ	бе ҳаққи хизмат
7.4.2	Бозгардонии тариқи нақдӣ воридгардида	бе ҳаққи хизмат

Тасдиқ намудани бақия

7.5.	Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳамаи электронӣ	бе ҳаққи хизмат
7.5.1	Гирифтани маълумот оиди бақияи ҳамаи электронӣ дар варақаи расмӣ.	5,0 сомонӣ
7.5.2	Гирифтани беруннавис оид ба амалиётҳои гузаронидашуда аз рӯи ҳамаи электронӣ дар варақ	5,0 сомонӣ
7.5.3	Муваққатан бастан ва пайвастунии ҳамаи электронӣ	2,0 сомонӣ
7.5.4	Чустуҷӯи амалиётҳои баҳсӣ	бе ҳаққи хизмат

8.ДИГАР ХИЗМАТРАСОНИҲО

№	Номгӯи хизматрасонӣ	Ҳаққи хизматрасонӣ
8.1.	Додани маълумотнома дар 1 варақ бо дархости муштарӣ	10,0 сомонӣ
8.2.	Додани варақаҳои расмӣ	аз рӯи арзиш
8.3.	Додани маълумот бо дархости муштарӣ аз бойгонӣ	20,0 сомонӣ
8.4.	Пешниҳод намудани маълумот дар бораи таърихи қарзӣ	Мувофиқи нархномаи бюрои қарзӣ
8.5.	Нигоҳдории арзишҳо	Мувофиқи созишнома (на кам аз 250 сомонӣ)